

Ҳукми табрик гуфтан ва
ҳадя гирифтан ба
муносибати рӯзи таваллуд
[Тоҷикӣ – Tajiki – طاجيکيۃ]

Муҳаммадазиз Раҷабӣ

2013 - 1434

IslamHouse.com

حكم التهنة بيوم الميلاد
«باللغة الطاجيكية»

إعداد: محمد عزيز رجي

2013 - 1434

IslamHouse.com

Ҳукми табрик гуфтан ва ҳадя гирифтани ба муносибати рӯзи таваллуд

Матни суол: Ман чанд рӯз пас рӯзи таваллудам ҳаст, аммо намехоҳам ҷашни таваллуд бигирам, чунки ҷоиз нест, аммо агар дӯстонам ва хонаводаам ба ман табрик бигӯянд ё ҳадя бидиҳанд, оё ҷоиз аст?

Ҷавоб: Алҳамду лиллоҳ,

Дар шарияти ислом бузургдошт ва ё баргузори маросими ҷашн ҷуз дар ду рӯз (иди Рамазон ва Қурбон) ҷоиз нест. Ва мусалмон танҳо дар он ду рӯз ҷашн баргузор мекунад ва ба дигарон табрик мегӯяд, аммо дар соири аъёди ширкат намекунад (зеро ки мутағаллиқ ба аҳли суннат ва ё мусалмонон нестанд), аз қабилӣ ҷашни мавлуд, меъроҷ, иди наврӯз, шаби ялдо, сездеҳ бадр ва маросими ҷашни таваллуд (ки ин ҷашни таваллуд аз расму оини куффор аст, ки ворида мусалмонон шудааст).

امام ذهبي رحمه الله در كتاب "التمسك بالسنن والتحذير من البدع" گفته

است: "أما مشابهة الذمي في الميلاد، و الخميس، والنيروز، فبدعة وحشقة".

Имом Заҳабӣ (раҳимаҳуллоҳ) дар китоби "Ат-тамассук бис-сунан ват-таҳзир минал-бидаъ" гуфтааст: (Аммо шабоҳат (монанд шудан) бо куффор дар иди милод, панҷшанбе (яке аз идҳои

насоро) ва иди наврӯз аз чумлаи бидъатҳои дур аз ислом мебошад).

Ва ҳар чизе ки ҳаром бошад, мушоракат дар он ва ё ҳада додан ба он муносибат низ ҷоиз нест. Бинобарин ҷоиз нест, ки касе маросими таваллуд бигирад ва дигаронро даъват намояд ва ба ҳамдигар ҳада тақдим кунанд.

Ҳатто табрик гуфтан ба танҳои низ ҷоиз нест, зеро муборакбодӣ танҳо барои идҳои Қурбон ва Рамазон машрӯъ ва ҷоиз аст...

Ва инчунин бояд мутаваҷҷеҳи ин нукта бошем, ки: *Табрик гуфтан ва тақдими ҳада ба муносибати таваллуд, навъе аз бузургдошт ва ёдбуди рӯзи таваллуд аст ва танҳо тафовути он аз ҷаишгирӣ он аст, ки “Торти Таваллуд” вуҷуд надорад...!*

Барои ҳамин ҳам, лозим аст, ки ба пуррагӣ ин маросимро тарк гуфт ва рӯзи таваллудро монанди бақияи рӯзҳо гузаронид. Яъне ҳамчун бақияи рӯзҳо, ки касе ба шумо чизеро ёдоварӣ намекунад ва табрик намегӯяд.

Ва шумо, ки алҳамду лиллоҳ, машмули ҳидояти Худованд гаштаед ва тасмим гирифтаед, ки ҷашни таваллуд баргузор намекунед, пас дар ҳангоми тақдими ҳада ва ё табрик гуфтан аз сӯи волидайн ва ё хоҳару бародар ва дӯстон, бояд масъаларо аз диди шарият барои онҳо – бо ҳикмат ва некуӣ – фаҳмонед. Ва боқе надорад, ки дар он ҳангом ҳадаро

бигиред то мучиби бадбинӣ ва кудурат нашавад, вале
масъаларо барояшон тавзеҳ бидиҳед, то ки соли
оянда ҳада наёваранд ва табрик нагуянд.

Валлоҳу аълам.

Ва салому дуруди Худованд бар Муҳаммад ва олу
асҳоби ӯ, ва пайравони онҳо то рӯзи Қиёмат, ки аз
онҳо бо хубӣ пайравӣ кардаанд.

Сомонаи Ҷомеъи Фатовои аҳли Суннат ва Ҷамоъат.

IslamPP.Com